

«Тасдиқ мекунам»



Ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқук,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, д.и.и.,
профессор Шарифзода М. М.
« ۲۷ » Ҷануар ۲۰۲۲ соли 2022

ХУЛОСАИ

маҷлиси кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Диссертасияи Сайджонов Содикжон Шарифжонович дар мавзуи «Такмили механизми танзими даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 - Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ичро гардидааст.

Сайджонов Содикжон Шарифжонович 17 марта соли 1978 таваллуд шудааст, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Маълумоташ олий буда, соли 2000 Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси 060500 «Баҳисобигирии бухгалтерӣ ва аудит» бо дипломи аъло ва соли 2004 зинаи магистратураи ихтисоси номбурдaro бомуваффоқият хатм намудааст.

Фаъолияти илмию педагогии худро соли 2004 ҳамчун асистенти кафедраи баҳисобигирии бухгалтерӣ ва аудити ДДҲБСТ оғоз намуда, солҳои 2005-2007 ҳамчун муовини декани факултети бизнес ва ҳисобигирӣ оид ба таълим, солҳои 2007-2013 муовини декани факултети технологияҳои компүтерӣ ва ҳисобигирӣ оид ба таълим, солҳои 2013 -2018 муовини декани факултети баҳисобигирии ва андоз оид ба корҳои илмӣ фаъолият бурдааст. Дар айни замон ба ҳайси муаллими калони кафедраи баҳисобигирии бухгалтерӣ фаъолият намуда истодааст.

Мавзуи диссертасияи Сайджонов Содикжон Шарифжонович таҳти унвони «Такмили механизми танзими даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд)» дар ҷаласаи шурои олимони ДДҲБСТ аз 30.11.2013, протоколи №3 тасдиқ гардидааст.

Роҳбари илмӣ Абдуқодиров Ҳайрулло Абдусаломович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мебошад.

Унвонҷӯ имтиҳонҳои минимуми номзадиро бо баҳои хубу аъло супоридааст, ки шаҳодатномаҳо аз санаи 14.06.2008 таҳти №377 (забони русӣ), 27.02.2009 таҳти №373 (таърихи илм ва фалсафа), 04.03.2010 таҳти №375 (забони англисӣ), 15.03.2022 таҳти №44 (иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ) аз тарафи Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дода шудааст.

Дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи номзадӣ дар мавзуи «Такмили механизми танзими даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 - Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ чунин хulosҳо қабул карда шуд:

1. Баҳодиҳии мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Мавзуи диссертатсияи Сайджонов Содикжон Шарифжонович актуалӣ буда, кори мустақилона ва анҷомёфтаи таҳқиқотӣ оид ба такмили механизми танзими даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа арзёбӣ гаштааст.

Гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон аз низоми назорати маъмурии ташаккулёбии даромад ва низоми таъминоти кафолатноки иҷтимоии аҳолӣ ба принципҳои бозории ташаккули даромади шаҳрвандон ба таври ногузир тағйироти ҷиддиро дар низоми танзими даромади аҳолӣ ба миён овард. Ислоҳоти бозорӣ дар кишвар ба ташаккули тамоили номусоиди нобаробарии устувор ё тафриқаи назарраси даромади чомеа оварда расонид. Дар ин давра масъалаи ташаккулёбӣ ва тақсими даромад тезутунд гардид ва дар низоми муносибатҳои тақсимотӣ парадигмаи нав арзи ҳастӣ намуд, ки дар табақабандии аҳолӣ ифода ёфта, дар натиҷаи он қисми бештари аҳолии кишвар ва минтақаҳои он дучори камбизоатӣ гардиданд. Дарки муҳиммияти муаммои тафриқаи даромад, зарурати арзёбии объективӣ ва такмили механизми танзими даромади аҳолии минтақа мубрамияти таҳқиқоти илмиро дар соҳаи мазкур мудаллал месозад.

2. Иштироки шахсии муаллиф дар ҷараёни ба даст овардани натиҷаҳои дар рисола баёншуда. Саҳми шахсии муаллиф дар таҳқиқи диссертатсия дар муайян намудани ҳадаф, предмет ва объекти тадқиқот, мудаллал соҳтани номгуи вазифаҳои таҳқиқот ва ҳалли онҳо, асоснок кардани заминаҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот зоҳир мегардад. Иштироки бевоситаи унвонҷӯй дар таҳқиқот тавассути интишори мақолаҳои илмӣ оид ба мавзуи кор, баромадҳо дар конференсияҳои илмию амалий ва илмию назариявии сатҳи байнамилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ, инчунин дар санчиши амалии натиҷаҳои диссертатсия зоҳир мегардад.

3. Дурустии натиҷаҳои илмӣ ва хулосаҳои асосӣ. Асосҳои назариявӣ, ташхиси илмӣ, иқтисодӣ, усулҳои баҳодиҳии ташхисӣ ва таҳлили таҳқиқоти олимони ватанӣ ва хориҷӣ мебошад. Инчунин барои ноил шудан ба ҳадафҳои гузашта усулҳои таҳлил ва синтез, дедуксия ва индуксия, детализатсия, муқоиса, аналогия, абстраксияи илмӣ ва қонунҳои мантиқӣ татбиқ гардидаанд. Дар таҳқиқоти диссертационӣ дастгоҳи математикий мавриди истифода қарор гирифтааст, ки дар диаграммаҳо ва ҷадвалҳо инъикос ёфтааст.

4. Навгонии илмии таҳқиқот дар рушди назарияи танзими давлатии даромади аҳолӣ дар низоми иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ, инчунин таҳияи тавсияҳои илман асосноки баланд бардоштани сатҳи даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа ифода меёбад. Натиҷаҳои зерин дорои унсурҳои навгонии илмӣ мебошанд:

- аз ҷониби муаллиф концепсияҳои илмӣ оид ба мундариҷаи иҷтимоию иқтисодӣ, нишондиҳандаҳо ва таркиби даромади аҳолӣ, механизмҳои танзими он низомбандӣ карда шуда, дар асоси он ба мағҳуми таҳқиқот саҳехӣ ворид карда шудааст. Тибқи он «даромади аҳолӣ - маблағҳои пулӣ ва дигар дороиҳои моддие мебошанд, ки аз ҷониби фардҳо дар давраи муайян аз сарчашмаҳои гуногун ба даст оварда шуда, сатҳи некуваҳволии онҳоро инъикос менамояд». Ҳамчунин таърифи зерини механизми танзими даромади аҳолӣ аз ҷониби муаллиф пешниҳод гардидааст: «маҷмуи усулҳо ва фишангҳое, ки аз ҷониби субъектони

тanzim барои таъсиррасонӣ ба равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ бо мақсади баландбардории даромади аҳолӣ истифода мешавад»;

- муаллиф мудаллал намудааст, ки услубҳои арзёбии сатҳи даромади аҳолӣ гуногун ва бисёрҷанба буда, онҳоро аз рӯйи равияҳои зерин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст: нишондиҳандаҳои умумӣ (маблағҳои даромади номиналӣ, воқеӣ, амволӣ); тақсимотӣ (коэффициентҳои Лоренс, Чини, Херфиндал-Хиршман, Хувер); андозаҳои нобаробарӣ (коэффициенти Аткинсон, стратификатсия, андозаҳои энтропия). Асоснок карда шудааст, ки бо таври маҷмӯй истифодбарии ин нишондиҳандаҳо дар иқтисодиёти минтақа мувофиқи мақсад аст;

- асоснок карда шудааст, ки дар кишварҳои ҷаҳон таҷрибаи гуногуни механизми танзими даромади аҳолӣ ва коҳиши сатҳи тафриқаи он мавҷуд буда, истифодаи бархе аз онҳо дар минтақаҳои ҷумҳурий имконпазир аст. Алалхусус: ҳиссаи бузурги музди меҳнат дар ҳароҷоти корхона (кишварҳои мутараққӣ), сатҳи баланди трансфертҳои иҷтимоӣ (кишварҳои Австралия, Белгия, Олмон, Фаронса, Швейцария), барномаҳои мақсадноки «Орзу» барои дастгирии оилаҳои камбизоати деҳот ва «Хушбахтӣ» барои пиронсолон (Хитой); таричан баланд бардоштани ҳадди ақалли музди меҳнат ва кумакпулиҳои давлатӣ барои беҳтарсозии вазъи демографӣ (Федератсияи Русия); дастгирии давлатии соҳибкории оммавӣ ва барномаи шуғлини, ташаккули фонди ягонаи андӯҳти нафақа (Ҷумҳурии Қазоқистон), амалишавии барномаҳои мақсадноки минтақавии рушд, соҳтмони манзил, дастрасии мавод барои соҳибкорӣ (Ҷумҳурии Ӯзбекистон);

- тағиیرёбии тамоили минтақавии даромади аҳолӣ арзёбӣ гардида, дар асоси он муаллиф шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро гурӯҳбандӣ намудааст. Тибқи он ба гурӯҳи сатҳи баланди даромади аҳолӣ шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Панҷакент, Айнӣ, Ҳучанд, Бӯстон (рушди саноати истиҳроҷ, коркард, шабакаи инкишофёфтai тиҷоратӣ, коммуникатсионӣ); ба гурӯҳи сатҳи миёнаи даромади аҳолӣ шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Истиқлол, Исфара, Ҷаббор Расулов, Спитамен, Конибодом, Истаравшан (рушди ҳамоҳангӣ соҳаи саноат ва кишоварзӣ); ба гурӯҳи сатҳи пасти даромади аҳолӣ: Ашт, Деваштич, Зафаробод, Шаҳристон, Маҷҷинон, Кӯҳистони Маҷҷинон (рушд наёфтани соҳибкорӣ, мавҷуд набудани корхонаҳои саноатӣ, нокифоягии робитаҳои тиҷоратӣ) мансубанд;

- таҳияи амсилаи иқтисодӣ-математикий оид ба арзёбии омилҳои микро-, мезо- ва макроиқтисодӣ ба сатҳи даромади аҳолии қаламрави минтақа. Муаллиф исбот намудааст, ки айни замон ба рушди даромади аҳолии вилояти Суғд мавҷеи доминатии таъсиррасонро сатҳи афзоиши иштиғоли аҳолӣ, рушди истеҳсоли маҳсулотҳои саноат ва кишоварзӣ ва ҳамчунин маҷмӯи маҳсулоти минтақа дорад;

- дар мувофиқа бо вазъи даромади аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд муаллиф роҳҳои такмили механизми танзими даромади аҳолиро тавассути таҳияи барномаҳои иҷтимоии минтақавӣ асоснок намудааст, ки дар он амалишавии самтҳои фаъолияти зерин мудаллал гардидааст: коркард ва ҷорикуни лоиҳаҳои инвеститсионии характеристи иҷтимоӣ дошта; рушди низоми шарикӣ иҷтимоӣ дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо; ташкили низоми суроғавии дастгирии моддии шаҳрвандон; пешниҳоди имтиёзҳои мусоид барои инветороне, ки дар шаҳру ноҳияҳои ақибмонда ҷойҳои корӣ таъсис медиҳанд; дастгирии давлатии маҳаллӣ барои рушди соҳибкории оилавӣ ва ғайра;

- асоснок намудани зарурати баландбардории некуаҳволии аҳолии дехот, ки самти асосии сиёсати даромади аҳолӣ дар минтақаҳо мебошад. Дар ин равия низоми чорабинихо таҳия ва пешниҳод гардидааст. Алалхусус, рушди соҳибкории хурд дар дехот, таъсиси корхонаҳои мардумӣ дар комплекси агросаноатӣ, рушди хоҷагиҳои ёрирасони шаҳсӣ ва дастгирии давлатии онҳо ва ғайра. Тамсилаи концептуалии устувории иҷтимоии дехот таҳия гардида, ҳамчун механизми татбиқи он рушди шарикии иҷтимоӣ байни давлат, тиҷорат ва аҳолӣ муайян гардидааст.

5. Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ таҳияи муқаррароти назариявӣ ва амалӣ оид ба такомули механизми танзими даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа ба ҳисоб меравад.

6. Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил гаштан ба мақсади гузошташуда дар таҳқиқот вазифаҳои зерини илмӣ муайян гардида, ҳалли худро ёфтаанд:

- таҳқиқ ва таҳлили ҷанбаҳои илмии ташаккул ва танзими даромади аҳолӣ;
- муайян намудани равишҳои методии арзёбии нишондиҳандаҳои тафриқаи даромади аҳолӣ;
- омӯзиши таҷрибаи хориҷии механизми танзими даромади аҳолӣ ва муайян намудани имкониятҳои татбиқи он дар низоми иҷтимоию иқтисодии минтақа;
- арзёбӣ ва таҳлили ҳолати мусоири тафриқаи даромади аҳолии вилояти Суғд ва ошкорсозии тамоилҳои минтақавии тафйирёбии он;
- таҳлили таъсири омилҳои минтақавӣ ба сатҳи даромади аҳолӣ ва коркарди амсилаи иқтисодӣ-математикии рушди даромади аҳолии вилояти Суғд;
- таҳияи пешниҳодот оид ба такмили сиёсати минтақавӣ дар соҳаи даромади аҳолӣ;
- асосноккунии зарурати баландбардории некуаҳволии аҳолии дехот ва таҳияи чорабинихо оид ба баландбардории даромади аҳолии дехот.

7. Аҳамияти назариявӣ ва методии диссертатсия. Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот дар коркарди ҳолатҳои алоҳидай назарияи муносибатҳои тақсимотӣ ва методологияи такмили механизми тақсимоти даромад, ки асоси раванди тақрористеҳсолро дар шароити иқтисодиёти минтақа ташкил медиҳанд, ифода мееёбад. Баъзе ҳолатҳои назариявӣ ва амалии диссертатсия мумкин аст дар татбиқи сиёсати иқтисодӣ дар соҳаи оптимальӣ гардонидани муносибатҳои тақсимотӣ байни минтақаҳо дар хоҷагии миллии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гиранд. Пешниҳодҳои аз ҷониби муаллиф оид ба такмили шаклҳо ва усулҳои танзими даромади аҳолӣ таҳияшуда ҳангоми омодасозии барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд истифода шуданашон мумкин аст.

Коркардҳои назариявӣ ва методологии муаллиф дар раванди таълими ДДҲБСТ ҳангоми машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ аз рӯйи фанҳои назарияи иқтисод, макроиқтисодиёт, танзими давлатии иқтисодиёт, иқтисодиёти минтақа, сиёсати даромадҳо ва музди меҳнат истифода бурда шуданаш мумкин аст.

8. Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ: Таҳқиқоти диссертационӣ дар заминаи Феҳристи ихтисосҳои илмӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии атtestатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст,

ба анҷом расонида шуда, он ба шиносномаи ихтисоси 08.00.03 - Иқтисодиёти минтақавӣ ва худудӣ мувофиқат менамояд.

9. Инъикоси маводҳои диссертатсия дар корҳои чопшудаи муаллиф: Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои илмии диссертатсия аз ҷониби муаллиф дар як қатор конференсияҳои илмию назариявӣ ва илмию амалии байналмилалӣ, ҷумҳурияйӣ ва донишгоҳӣ, аз ҷумла: «Геополитикаи инноватсионии захираҳои стратегӣ: муаммо ва дурнамои рушд» (Хӯҷанд, 2013), «Рушди илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар замони муосир: муаммо, ҳолат ва дурнамои инкишоф» (Хӯҷанд, 2014), «Муаммоҳои мубрами иқтисодиёт, молия, баҳисобигирӣ ва ҳуқуқ дар шароитҳои муосир» (Полтава, 2018), «Таъсири ҷаҳонишавӣ ва узвият ба СУС ба сифати зиндагии кишварҳои гуруҳи БРИКС» (Москва, 2016), «Илм ва инноватсия дар низоми татбики ҳадафҳои стратегияи миллӣ» (Хӯҷанд, 2021) ва гайра ироа гардида, дар маводҳои конференсияҳои мазкур ба нашр расидаанд.

Доир ба мавзуи кори диссертационӣ 16 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 3 мақола дар нашрияҳои такризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст.

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ

A) Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванде ва тавсиякардаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:

1. Сайджонов С.Ш. Факторы и причины неравенства доходов в Республике Таджикистан [текст] / Г.С. Абдусамадов, С.Ш. Сайджонов // Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук. – Худжанд, 2011. – №4(48). – С.56-66 (ISSN 2218-256X).

2. Сайджонов С.Ш. Методы государственного регулирования доходов населения в Республике Таджикистан [текст] / С.Ш. Сайджонов // Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук. – Худжанд, 2013. – №2(54). – С.84-94 (ISSN 2218-256X).

3. Сайдҷонов С.Ш. Такмили сиёсати минтақавӣ дар соҳаи даромади аҳолӣ [матн] / С.Ш. Сайдҷонов, Ш.М. Зокирова // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Хӯҷанд, 2022. – №3(92). – С.103-113 (ISSN 2411-1945).

Б) Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шудаанд:

4. Сайджонов С.Ш. Доходы населения Таджикистана: проблемы и решения [текст] / Ш.М. Зокирова, С.Ш. Сайджонов // Влияние глобализации и членства в ВТО на качество жизни населения стран групп БРИКС: сборник статей материалов международной конференции. – М.: Финансовый университет, 2016. – С.123-132.

5. Сайджонов С.Ш. Особенности формирования доходов населения Республики Таджикистан в переходной экономике [текст] / С.Ш. Сайджонов // Геополитикаи инноватсионии захираҳои стратегӣ: муаммо ва дурнамои рушд. Маҷмуаи мақолаҳо ва фишурдаи гузоришоти олимону устодон дар конференсияи

илмӣ-назариявии ДДҲБСТ бахшида ба Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об (23-26 апрел). – Хуҷанд: Ношир, 2013. – С.278-281.

6. Сайдҷонов С.Ш. Доходы домохозяйств и собираемость налогов [матн] / А.М. Маъмуроғ, С.Ш. Сайдҷонов // Раёсати ҷавонон, варзиш ва сайёҳии вилояти Суғд. «Навсафари ҷодаи илм» – Хуҷанд: Ношир, 2013. – С.92-98.

7. Сайдҷонов С.Ш. К вопросу об эффективности распределения и использования доходов населения в переходной экономике [текст] / С.Ш. Сайдҷонов // Вестник Қыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова. 2014. – №1(28). – С.66-68 (ISSN 1694-5778).

8. Сайдҷонов С.Ш. Динамика денежных доходов и расходов населения Республики Таджикистан [матн] / С.Ш. Сайдҷонов, Ш.М. Зокирова // Рушди илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар замони муосир: муаммо, ҳолат ва дурнамои инкишоф (маҷмуаи мақолаҳои конференсия илмию назариявии устодону олимони ДДҲБСТ, 29-30 майи соли 2014). – Хуҷанд: Парки технологий ДДҲБСТ, 2014. – С.337-341.

9. Сайдҷонов С.Ш. Вложения в человеческий капитал как фактор роста доходов населения. [матн] / С.Ш. Сайдҷонов // Рушди илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар замони муосир: муаммо, ҳолат ва дурнамои инкишоф (маҷмуаи мақолаҳои конференсия илмию назариявии устодону олимони ДДҲБСТ, 29-30 майи соли 2014). – Хуҷанд: Парки технологий ДДҲБСТ, 2014. – С.341-344.

10. Сайдҷонов С.Ш. Классификация доходов от собственности: формы и проблемы формирования в условиях переходного процесса [текст] / С.Ш. Сайдҷонов // Сборник статей ученых факультета финансов ТГУПБП. –Худжанд: Дабир, 2016. – С. 128-136.

11. Сайдҷонов С.Ш. К вопросу об источниках доходов населения Республики Таджикистан в условиях институциональных преобразований [матн] / С.Ш. Сайдҷонов // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии олимон, муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯёни ДДҲБСТ таҳти унвони «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ – муарриғари фарҳанги миллӣ (бахши инноватсия, забонҳо ва баҳисобигарӣ)». – Хуҷанд, 2018. – С.288-291.

12. Сайдҷонов С.Ш. Анализ структуры источников доходов населения Республики Таджикистан в условиях трансформационной экономики [текст] / С.Ш. Сайдҷонов // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики, финансов, учета и права в современных условиях». – Украина: Полтава, ЦФЕНД, 2018. – С.22-25.

13. Сайдҷонов С.Ш. Такмилдии танзими давлатии даромадҳои пулии аҳолӣ [текст] / С.Ш. Сайдҷонов // Илм ва инноватсия дар низоми татбиқи ҳадафҳои стратегияи миллӣ. Маводи конференсияи илмӣ-амалии олимону профессорон ва муҳаққиқони ҷавон – Хуҷанд: Дабир, 2021. – С.100-106.

14. Сайдҷонов С.Ш. Таъсири иқтисодиёти рақамӣ ба шуғлонӣ ва даромадҳои аҳолӣ. Ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт: ҳолат ва дурнамо [матн] / С.Ш. Сайдҷонов // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назарияӣ. – Хуҷанд: Дабир, 2021. – С.347-351.

15. Сайдчонов С.Ш. Хусусиятҳои ташаккули сиёсати танзими даромадҳои аҳолӣ дар шароитҳои ислоҳоти иқтисодиёти минтақа [матн] / С.Ш. Сайдчонов // Таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои сиёсии Тоҷикистон. Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ: маҷмуи мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо (ш. Душанбе, 29 октябри соли 2021) – Душанбе: Матбааи АИДНП҃Т, 2021. – С.68-78.

16. Сайдчонов С.Ш. Танзими даромадҳо ва сатҳи зиндагии аҳолии кишвар дар даврони соҳибистикӯлӣ [матн] / С.Ш. Сайдчонов // Таъмини рушди устувор ва рақобатпазирӣ иқтисодиёти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ. Маводи форуми II Ҷумҳуриявии иқтисодӣ. – Ҳуҷанд: Дабир, 2022. – С.332-338.

Диссертасияи Сайджонов Содикжон Шарифжонович дар мавзӯи «Такмили механизми танзими даромади аҳолӣ дар иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғд)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 - Иқтисодиёти минтақавӣ ва худудӣ ҷавобгӯ ба талаботи муқарраргардида, арзёбӣ мегардад ва ба ҳимоя ба шурои диссертационӣ пешниҳод карда мешавад.

Ҳангоми овоздихӣ ба масъалаи мазкур 14 нафар иштирок доштанд. Натиҷаҳои овоздиҳии кушода чунин аст:

«тарафдор» - 14 нафар,

«зид» - нест,

«бетараф» - нест.

Хулоса дар маҷлиси васеи кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2022, протоколи №2 қабул шудааст.

Раиси маҷлис,

мунири кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо

ва минтақаи Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ,

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,

н.и.и., дотсент



Қаюмов Ф.Ф.

Котиби маҷлис,

коргузори кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо

ва минтақаи Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ,

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон




Faforova F.B.

Имзоҳои Қаюмов Ф.Ф. ва Faforova F.B. -ро тасдиқ менамоям.

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси

Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес

ва сиёсати Тоҷикистон



Мирҷочоев И.Ҳ.

Сурӯғ:

735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

вилояти Суғд, ш. Ҳуҷанд, микронаҳияй 17, ҳонаи 1,

Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,

тел: +992 (3422) 2 38 11, www.tsulbp.tj